

ТАҚРИЗИ

мукарризи расмӣ доктори илмҳои филологӣ Ҳомидов Диљурод Раҷабовиҷ ба диссертатсияи Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадовиҷ дар мавзӯи «Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ» барои дарёфти ларачаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – забони тоҷикӣ (Душанбе, 2019.-171 с.), пешниҳод шудааст.

Таърихи ташаккул ва барқарории забони форсӣ-тоҷикӣ нишон медиҳад, ки низоми феъл аз даврони бостон то замони муосир ба дигаргуниҳӣ ва таҳаввули ҷиддии соҳторӣ-грамматикий мувоҷеҳ гардида бошад ҳам, ба таври қулӣ ҷойгоҳи муҳимми худро то ҳол дар низоми дастурии забони тоҷикӣ хифз кардааст. Хусусиятҳои ташаккули категорияҳои грамматикии марбут ба феъл, аз қабили ташаккули таърихии шаклҳои феълӣ ва омилҳои таъсиррасон ба таҳаввул ва тағйироте, ки дар гузашта ва имрӯз ба амал омадааст, то қунун амиқан омӯҳта нашудааст, аз ин ҷиҳат, бисёре аз масоили марбут ба феъл ниёз ба омӯзиш доранд. Диссертант Раҳмонов Бахтиёр дар робита ба хусусиятҳои забонии китоби «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ ҷараёни ташаккули забони адабии форсӣ-тоҷикиро бо истифода аз усулҳои таҳлили синхронию мукоисавӣ-таъриҳӣ ва муқобалай забоншиносӣ баррасӣ кардааст. Аз ин ҷиҳат, мавзӯи интиҳобкардаи диссертант Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадовиҷ таҳти унвони «Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ» масъалаи муҳим ва қадаме дар таҳқиқи хусусиятҳои грамматикии забони тоҷикӣ, ба вижа шинохти феъл ҷолиб аст.

Омӯзиши вижагиҳои забонии «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ дар илми забоншиносии тоҷик аҳамияти бузург дорад, зеро он асари тарҷумавӣ бошад ҳам, дар оғози давраи нави ташаккули забони адабии форсӣ-тоҷикӣ таълиф гардида, яке аз китобҳои маъруфи адабиёту фарҳанги форсизабонон маҳсуб меёбад. Дар алоқамандӣ ба ҳамин масъала аст, ки мо дар осори таълифшудаи асрҳои X то XII ба гунанокиҳои овой, грамматикий ва луғавии зиёде вомехӯрем. Табиист, ки шаклгирии бисёре аз воҳидҳои забонӣ дар давраи нав аз ба ҳам наздиктар шудани забонҳои эронӣ ва забонҳои бегона, ба хусус арабӣ, ба вучул омада, рушду таракқии адабиёт ва фарҳанг боиси меъёри муайян қабул намудани забони форсӣ-тоҷикӣ гардид.

Ҳадафи диссертатсияи таҳқиқотӣ дар таҳлили ҳамаҷонибаи забоншиносӣ ва ошкор намудани хусусиятҳои грамматикий ва луғавии феълҳои забони адабии давраи классикӣ дар мисоли маводи матни «Таърихи Бухоро» аз назари қалимасозии грамматикий ва соҳтори маъноии феъл ба шумор меравад. Асоснок кардани омӯзиши ин асар аз он ҷиҳат аст, ки дар солҳои ахир мутахассисони соҳаи забоншиносӣ ба таҳқиқи осори алоҳидаи адабӣ-бадӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда, ба таҳлилу баррасии хусусиятҳои забонӣ ва соҳтории осори алоҳида бештар аҳаммият медиҳанд.

Диссертатсияи мавриди тақриз низ бо ҳадафи таҳқиқ намудани вижагиҳои намоёни шаклгирии забони тоҷикӣ дар мисоли низоми феъл ва категорияҳои алоҳидаи он омода шудааст.

Диссертатсияи Раҳмонов Баҳтиёр Нурмаҳмадович таҳти унвони «Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ» омода гардида, фарогири муқаддима, се боб, хulosаву феҳристи адабиёт ва замима аст. Боби аввал аз ҳафт фасл таркиб ёфта, бобҳои дуюму сеюм дорон чор фаслианд.

Дар муқаддимаи диссертатсия тибқи анъана аҳамияти интиҳоби мавзӯй, дараҷаи омӯзиши масъала, мақсаду вазифа ва методи таҳқиқ, маводи истифодашуда дар кор, моҳияти илмӣ-назариявӣ ва амалии таҳқиқ, асосҳои назарии диссертатсия, мавод ва масоили асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқу сохтори диссертатсия баррасӣ мегарданд.

Боби якуми диссертатсия «Хусусиятҳои луғавӣ-маънои феъл дар «Таърихи Бухоро»» номгузорӣ шуда, дар фасли аввал роҷеъ ба назари пажӯшишгарон доир ба феъл диссертант ибрози андеша карда, дар забоншиносӣ ба таъбирҳои гуногун тавсиф ёфтани шарҳи фарҳангҳоро доир ба ин истилоҳи забоншиносӣ зикр менамояд.

Дар фасли дуюми боби якум, ки «Дараҷаи корбурди феълҳо дар «Таърихи Бухоро»» номгузорӣ шуда, доираи корбурди феълҳои забон дар асар нишон дода мешавад. Дар ин фасл диссертант маводи гирдоварدارо аз рӯйи мазмуну мундариҷаашон дар навбати худ боз ба ҷандин зерфасл ҷудо намуда, дар ин зерфаслҳо мутаносибан феълҳо ба гурӯҳҳои умумистеълол ва камистеълол дастабандӣ гардида, моҳияти ин феълҳо нишон дода шуда, мисолҳои зиёд мавриди баррасии илмӣ қарор дода мешаванд.

Фасли сеюми диссертатсияи мавриди тақриз «Таснифи луғавӣ-маънои феълҳои «Таърихи Бухоро»» унвон гирифта, унвонҷӯ феълҳоро дар ин фасл ба ду даста-мағҳумӣ ва ҳиссӣ ҷудо карда, дараҷаи корбурди ин қабил феълҳоро дар асари мавриди тақриз нишон дода, зикр менамояд, ки бо вуҷуди ин мушаҳҳаса чӯк идда феълҳоеро низ дучор шудан мумкин аст, ки ҳолати духӯра доранд, яъне гоҳо мазмуни онҳоро тавассути ақл дарк менамоем ва гоҳо амали онҳоро бо яке аз аъзои ҳис эҳсос менамоем... [Рисола, с. 42-43].

Фасли ҷорум, ки «Баромади қалимаҳои феълӣ» ном дорад, феълҳои аслии (решагии) забони тоҷикӣ тавсиф шуда, якҳиҷоӣ, духиҷоӣ ва сеҳиҷоӣ будани онҳо зикр гардида, тезододи мушаҳҳаси онҳо дар асоси усули оморӣ, аз қабили 17 феъли сеҳиҷоӣ, 47 феъли духиҷоӣ ва 28 феъли якҳиҷоӣ ва дар маҷмӯй дар асар корбурди 92 феъли сода нишон дода мешавад.

Дар фаслҳои бâъдӣ категорияҳои луғавии феъл (fasli panҷum), масъалаи истифодай феълҳои модалӣ (fasli шашум) ва доир ба тафйироти шâкливу маънои бавҷудомада дар феъл (fasli ҳафтум) сухан рафта, моҳияти ҳар як фасл бо мисолҳо шарҳу тавзех дода шудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Сохтори феъл дар «Таърихи Бухоро»» номгузорӣ шуда, фарогири чор фасл буда, дар фаслҳои ин боб унвонҷӯ мутаносибан феълҳои асарро ба феълҳои сода (fasli якум), феълҳои сохта (fasli дуюм) ва феълҳои таркибӣ (fasli сеюм) муқаррар карда, нақши унсурҳои дастурии феълсозро (fasli чорум) дар маводи асар нишон медиҳад.

Унвонҷӯ боби сеюми диссертатсия худро «Хусусиятҳои грамматикии феълҳо дар «Таърихи Бухоро»» номгузорӣ намудааст ва ин боб фарогири чор фасл буда, дар фасли аввал асосҳои феъл, дар фасли дуюм тасрифи феъл, дар фасли сеюм феълҳои бавосита ва бевосита ва дар фасли чорум сиғаҳои феъли асар мавриди пажӯҳиши унвонҷӯ қарор гирифтааст.

Дар хуносай диссертатсия чамъбости андешаҳои илмии унвонҷӯ дар 16 банд оварда мешавад, ки мазмуни корро ба таври муҳтасар ифода мекунанд.

Рӯйхати адабиёт фарогири 245 номгӯйи адабиёти илмии марбути мавзӯъ буда, аз инҳо 81 адад адабиёт ба ҳатти арабист. Дар замима феълҳои асарро дар ҷадвалҳои алоҳида бо қиёс бо осори муосири таърихии «Таърихи Бухоро, яъне «Таърихи Систон», «Таърихи Табарӣ» ва «Мачмуъ-ут-таворих» оварда мешавад.

Ҳангоми мутолия ба назари мо чанд вижагии муҳимми кор расид, ки асоситаринашон инҳоянд:

1. Мундариҷаи рисолаи мазкур аз нигоҳи банду баст хеле мувофиқи матлаб тарроҳӣ гардида, бобу фаслҳо ва зерфаслҳои диссертатсия ба мазмуну муҳтаво, мақсаду вазифа ва ҳадафҳои унвонҷӯ пурра мувофиқат мекунанд ва дар таҳияи он таносуб низ риоя гардидааст.

2. Дар фаслҳо ва зерфаслҳои диссертатсия масъалаҳое баррасӣ мешаванд, ки аҳамияти баланди илмӣ доранд ва диссертант тавонистааст, ки онҳоро дар асоси феълҳои асари мавриди такриз ба риштаи таҳқиқ қашад.

3. Зимни баррасӣ ба осори илмии донишмандони ватанию ҳориҷӣ такя карда, аз онҳо дар мавриди зарурат иқтибосҳо меоварад ва фикру андешаҳои хешро тақмилу тақвият медиҳад, ки ин ҳуд шаҳодат аз ворид будани муҳакқик дар ҷодаи илм маҳсуб меёбад. Дар муқаддимаи кор зимни овардани асосҳои назариявии диссертатсия ба осори донишмандоне ишора мешавад, ки саҳми онҳо дар таҳқиқи феъли забонҳои гуногуни дунё назаррас аст.

4. Маводи гирдовардаашро доир ба феълҳо унвонҷӯ аз нигоҳи луғавӣ-маънӣ, сохторӣ ва ва вижагиҳои дастурӣ мавриди баррасии забонӣ қарор додааст, ки ин ҷиҳат аҳамияти баланди илмӣ-назариявӣ ва амалӣ доштани рисоларо собит мекунад. Дар бобҳои кор феълҳоро аз нигоҳи маъно, сохтор ва шаклҳои дастурӣ ба сифати мисол фаровон оварда, марбут ба талаботи фаслу зерфаслҳо онҳоро матраҳ менамояд ва андешаҳои худро доир ба фаслҳо баён медорад.

5. Ҳангоми шарҳи феълҳои таърихии асар ба осори илмии мӯттамад такя карда мешавад. Аз ҷумла, ба фарҳангҳо, адабиёти ватаниву ҳориҷи кишвар,

ки ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва дариву форсӣ (бо алифбои арабӣ) таълиф ёфтаанд, ки муҳакқик онҳоро чун манбаи илмӣ қарор додааст.

6. Навоварии рисолаи мавриди тақриз пеш аз ҳама дар он аст, ки дар он бори нахуст корбурди феъл дар мисоли яке аз матнҳои тарҷумаи форсии «Таърихи Бухоро»-и Абӯбакри Наршахӣ, ки аз ҷумлаи матнҳои кӯҳани асари мазкур аст, аз нигоҳи забоншиносӣ мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Ин равиши таҳқиқ минбаъд барои муҳаққикиён заминае ҳоҳад шуд, ки осори таърихиро дар пайравии ҳамин рисола мавриди пажӯҳиш қарор ҳоҳанд дод.

7. Таҳлилу баррасиҳо ҳусусияти илмӣ дошта, ҳулосаҳои унвонҷӯ мантиқианд ва натиҷаи илмии таҳқиқи феълҳои асар дар он зуҳур мешаванд, ки онҳо дар киёс бо дигар осори таърихии давр ва забони мусоири тоҷикӣ дар асоси усули таҳқиқи тасвири (синхронӣ) сурат гирифтааст.

8. Дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки ҳангоми таҳлили лингвистӣ, соҳторӣ ва оморӣ феълҳои асари «Таърихи Бухоро» то ҳадди имкон таҳқиқи илмӣ шуда, барои таълифи осори таълимӣ доир ба феъли забони тоҷикӣ, таҳияи луғатномаҳои тафсирӣ барои муҳаққикиён, магистрон, унвонҷӯён, ва забономӯзон аҳамияти қалони илмию амалиро молик аст.

9. Ҷиҳати нишон додани вижагиҳои лингвистӣ, соҳторӣ ва омории феълҳои асари «Таърихи Бухоро» муҳаққик аз усулҳои санҷидашудаи синхронию диаҳронӣ, оморӣ ва решашиносӣ истифода намудааст, ки бо ин роҳ таҷаввулу тағйироти вижагиҳои луғавӣ, соҳторӣ ва омории феълҳои асари мавриди таҳқиқ ошкор мегарданд.

10. Дар шакли замима овардани феълҳои асари мавриди таҳқиқ арзиши амалии диссертатсияро боз афзун намудааст. Хуб мешуд, дар қавсайн бо ҳатти лотинӣ низ ин феълҳо зикр мешуданд, боз манзалату ҷиҳати амалии диссертатсия меафзуд.

Маводи истифодашудаи илмӣ-назариявӣ ва маводи гирдовардаю баррасишуда аз асари таърихии «Таърихи Бухоро» гувоҳӣ бар он медиҳанд, ки муҳаққики ҷавон Раҳмонов Баҳтиёр Нурмаҳмадович техника ва роҳу равиши коркарди илмии маводи забониро хуб аз ҳуд кардааст ва умед аст, ки дар оянда корҳои аз ин ҳам ҷиддитарро роҳандозӣ менамояд.

Дар рисолаи илмии мавриди тақриз қароргирифта баробари муваффақиятҳо баъзе камбудию норасоиҳо низ ба ҷашм мерасанд, ки ба назари мо, ислоҳи онҳо, ҳангоми чун монография ба чоп ҳозир кардани кор, боиси беҳтар шудани сифати он ҳоҳад шуд:

1. Маълум аст, ки диссертатсия мазкур ба таҳқиқи феъли забони асари «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ аст, дар мундариҷаи кор ва дар сарлавҳаҳои ҳар як бобу фасли он овардани номи асар зарурияте надошт.

2. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия иқтибоси дароз то ним саҳифа оварда шудааст [с. 80, 82] ва дар баъзе саҳифаҳо то 2,3,4 иқтибос [с. 54, 76, 78, 83] ба назар мерасанд, ки ин амал на бар тақвияти мулоҳизаҳои муҳаққики созгор омада, балки матни рисоларо душворфаҳм гардондааст.

3. Дар овардани истилоҳоти илмии забоншиносии тоҷикӣ, ки қайҳост қобили қабул гардидаанду бунёдашон тоҷикист, унвонҷӯ баъзан аз истилоҳоти душвори арабии забоншиносии пешин дар баёни андешаи худ (нигоштаи муҳакқикон сарфи назар аст) истифода мекунад: ҷаълӣ (феъли сохта – феъли ҷаълӣ, феъли замони ҳозира-оянда – феъли музореъ (а.), феъли замони гузашта - феъли мозӣ [с.77, 78, 80]. Инчунин аз истилоҳи қуниши забоншиносии муосир қариб ки дар диссертатсия ёдрас намешавад, ҳол он ки бо унвони Феъл (қуниш) монографияи С.Ҳалимиён дар феҳрасти адабиёт оварда шудааст. Гуфтан ҷоиз аст, ки нашри ин китоб далолат мекунад, ки мо ба ҷои афъол, феъл метавонем аз истилоҳи қуниш низ корбурд намоем.

4. Дар диссертатсия риоя нагардидани имлои баъзе вожаҳо, аз қабили содда (сода), рӯи (рӯйи), бӯи (бӯйи), ҷое (ҷойе), тобеъи (тобеи), манбаъи (манбаи) ва ғ., (дар саҳифаҳои 5, 9, 20, ба назар мерасанд. Инчунин дар рисола қалимаю таркибҳои тақрор ба назар мерасанд, ки ба мазмуни матн то андозае қостагӣ овардаанд: Дар форсии бостон... перфект мебошад... Сарчашмаҳои аз ин давра ... аз шоҳони Ҳаҳоманишӣ мебошад. Ин ду ҷумла дар як банди синтаксисианд [с.5]. Ё баъзан номи асар бе нохунак оварда мешавад [с.9, 20].

5. Дар бахши феҳрасти адабиёт дастабандии адабиёт аз нигоҳи муҳтаво ва муқаррароти ҷорӣ риоя нагрдидааст. Мебоист дастабандӣ дар шакди адабиёти илмӣ, фарҳангҳо ва манбаи таҳқиқот сурат гирифта, мақолаи дар рӯзнома ё ҳафтанома нашр гардида сарфи назар мегардид. Инчунин овардани феҳрасти маводи нашрнамудаи унвонҷӯ (аз 108 то 118) дар рисола қобили қабул набуда, онҳо то дифои рисола дар шакли коркард карор дошта, овардани онҳо танҳо дар фишурдаи рисола ҷоиз аст.

6. Ҳангоми овардани иқтибосот аз фарҳангномаҳою осори илмии донишмандон, аксаран, суханони онҳо дар нохунак гирифта намешавад, ки ин боиси маҳлут шудани сухани муаллиф ва иқтибосот мегардад [с. 52, 54 ва ғ.]. Дар диссертатсия феълҳо бо алифбои кириллии тоҷикӣ ва алифбои арабӣ дар қавсайн оварда шудаанд. Агар шакли овонигории лотинии онҳо низ дар қавсайн оварда мешуданд, боз манзалати кори илмӣ дучанд меафзуд. Зоро дар эроншиносӣ таҳқиқи маводи таърихи забон бо овонигории байналмилалӣ бояд сурат бигирад.

7. Дастай дигари камбузидҳоро ғалатҳои техникӣ [саҳ. 10, 12, 16, 34, 150, 151], имлой [саҳ. 7, 8, 9, 17, 20, 27, 30, 47, 48, 78, 82, 147] ва услубӣ [саҳ. 7, 52, 54] ва дар нашри автореферати диссертатсия риоя нагардидани меъёри чоп (бояд байни сатрҳо 1 интервал ё фосила бошад) ташкил дода, дар он низ ҷо-ҷо ғалатҳои имлой, услубӣ ва техникӣ роҳ ёфтаанд.

Камбузию норасоиҳои номбаршуда, моҳият ва қимати илмии кори диссертационии муҳакқики ҷавон Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадовиҷро ҳалалдор намесозад.

Хулоса, диссертатсияи тақризшаванда, ки ба ҳусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ бахшида шудааст, дар

забоншиносӣ, хосатан дар бахши таърихи забони тоҷикӣ, аҳамияти маҳсуси илмию назариявиро молик аст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА ФР ва КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашркардаи муаллиф мазмуну муҳтавои диссертатсияро инъикос менамоянд.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Раҳмонов Баҳтиёр Нурмаҳмадовиҷ дар мавзӯи «Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ» ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябрини соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябрини соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологияи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-028-и назди Доғишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ оид ба ҳимояи диссертатсияҳои номзадӣ ва докторӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ,
дотсенти кафедраи таърихи
забон ва типологияи ДМТ,
доктори илмҳои филологӣ

Хомидов Диљмурод Раҷабовиҷ

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,
Хиёбони Рӯдакӣ 17, Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон
homidov65@mail.ru
(+992) 907798265

Имзои дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ, доктори илми филология Д. Р. Хомидовро тасдиқ мекунам.

Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДМТ



Э. Тавқиев.
соли 2019